

Тарофаҳои хизматрасонии ҚСП "Спитамен Бонк" барои шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва муассисаҳои давлатӣ

Тарофаҳои мазкур аз санаи 02 феввали соли 2023 мавриди амал қарор дода мешавад.

Ҳаққи хизматрасонӣ	
Кушодан, пешбурд ва бастанӣ суратҳисобҳо	
I. Кушодани суратҳисобҳо	
1. Ташкилотҳои тиҷоратӣ	
1.1. Шахсони ҳуқуқӣ (Филиалҳо ва намоёндагӣҳои онҳо) - барои як мизоч	ройгон
1.2. Соҳибкорони инфиродӣ - барои ҳар як мизоч	ройгон
2. Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ	
2.1. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ	
2.2. Муассисаҳои динӣ	
2.3. Ассотиатсияҳо ва иттифокҳои шахсони ҳуқуқӣ	ройгон
2.4. Ҳизбҳои сиёсӣ	
3. Хоҷагии деҳқонӣ	ройгон
4. Мақомотҳои давлатӣ	
4.1. Вазоратҳо	
4.2. Кумитаҳо, агентҳо ва хадамотҳо	ройгон
5. Намоёндагони корпусҳои дипломатӣ ва хориҷӣ	
5.1. Ташкилотҳои хориҷӣ (ташкилотҳои СММ)	
5.2. Сафоратҳо	ройгон
5.3. Консулгарӣҳо	
II. Пешбурди суратҳисобҳо	
1. Хизматрасонии (пешбурди) суратҳисобҳои мизочон (барои як соли тақвимӣ)	ройгон
2. Тасдиқи ҳуҷҷатҳои мизочон (барои кушодани суратҳисоб) дар дохили бонк	
2.1. Тасдиқи варақаи намунаи имзоҳо дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюм	35 TJS
2.2. Тасдиқи нусхаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои аслий (барои як саҳифа)	2 TJS
2.3. Тасдиқи такрории варақаи намунаи имзоҳо дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюм	35 TJS
3. Пешниҳоди нусхаи ҳуҷҷатҳо аз ҳуҷҷатҳои шахсии шахси ҳуқуқӣ (барои як саҳифа)	2 TJS
4. Пешниҳоди беруннависҳо нисбат ба ҳамаи суратҳисобҳо (новобаста аз мақсад) ва маълумотномаҳои гуногун (бо дархости мизоч)	
4.1. Пешниҳоди беруннависи суратҳисоб тавассути e-mail корпоративӣ	ройгон
4.2. Пешниҳоди маълумотнома дар бораи доштани суратҳисоб дар ҚСП "Спитамен Бонк"	10 TJS
4.3. Пешниҳоди дубликати беруннависи суратҳисоб (барои як беруннавис)	10 TJS
4.4. Пешниҳоди дубликати нусхаи ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ба беруннависи суратҳисоб ва нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои 1 адад)	2 TJS
4.5. Маълумотнома оиди қарздор набудани мизоч дар назди бонк	15 TJS

4.6.	Маълумотнома оиди бақияи суратҳисоби мизоч дар бланкаи расмии бонк	15 TJS
4.7.	Дигар маълумотномаҳо оид ба фаъолияти мизоч дар бонк	15 TJS
4.8.	Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои соли ҷорӣ (барои ҳар як ҳуҷҷат)	2 TJS
4.9.	Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои солҳои қаблӣ (барои ҳар як ҳуҷҷат)	5 TJS
4.10.	Ҷавоб ба дархости аудитори берунаи ширкати мизоч	20 TJS
5.	Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои пардохтӣ тибқи супориши мизоч	20 TJS
6.	Пешниҳоди нусхаи маълумотнома дар бораи маблағи гузаронидашуда тавассути низоми SWIFT	10 TJS
7.	Пешниҳод намудани дафтарчаи чеки	
7.1.	25 варақа	35 TJS
7.2.	50 варақа	50 TJS
8.	Хизматрасонии СМС - паём (барои як соли тақвимӣ)	
8.1.	Ташкилотҳои тиҷоратӣ	
8.1.1.	Шахсони ҳуқуқӣ (Филиалҳо ва намояндагӣҳои онҳо)	ройгон
8.1.2.	Соҳибкорони инфиродӣ	
8.2.	Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ	
8.2.1.	Ташкилотҳои ҷамъиятӣ	ройгон
8.2.2.	Муассисаҳои динӣ	
8.2.3.	Ассотсиатсияҳо ва иттифокҳои шахсони ҳуқуқӣ	
8.2.4.	Ҳизбҳои сиёсӣ	
8.3.	Ҳоҷагии деҳқонӣ	ройгон
8.4.	Мақомотҳои давлатӣ	
8.4.1.	Вазоратҳо	ройгон
8.4.2.	Кумитаҳо, агентҳо ва хадамотҳо	
8.5.	Намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва хориҷӣ	
8.5.1.	Ташкилотҳои хориҷӣ (ташкилотҳои СММ)	ройгон
8.5.2.	Сафоратҳо	
8.5.3.	Консулгарӣҳо	
III.	Бастани суратҳисоб	
1.	Азнавбарасмиятдарории суратҳисоби мизоч ба дигар мизоч	ройгон
2.	Бастани суратҳисоб	
2.1.	Бо ташаббуси бонк	ройгон
2.2.	Бо ташаббуси мизоч	
3.	Барқароркунии суратҳисоб пас аз бастани он	ройгон
Амалиётҳои ҳазинавӣ		
1.	Қабули маблағҳои нақдина барои пур кардани суратҳисоби мизоч	
1.1.	Бо сомонӣ	ройгон
1.2.	Бо асъори хориҷӣ	
2.	Пешниҳоди маблағи нақдина аз суратҳисобҳои мизочон (новобаста аз мақсад)	
2.1.	Пешниҳоди маблағи нақдина бо сомонӣ	0,80%
2.2.	Дар қисми хариди асъори хориҷии бонк аз мизоч, эквиваленти маблағи нақдина бо сомонӣ барои пешниҳод	0,50%
2.3.	Пешниҳоди маблағи нақдина бо асъори хориҷӣ	1,00%
2.4.	Гирифтани пули нақд аз суратҳисобҳои пасандозии мӯҳлатнок, ки тариқи нақдина ворид шудаанд	ройгон
3.	Иваз намудани пулҳои майда ба калон ва баръакси он бо асъори хориҷӣ (барои ҳар як варақ)	0,5 TJS
4.	Ивази купюраҳои фарсуда	
4.1.	Бо сомонӣ	ройгон
5.	Хизматрасониҳои хадамоти пулрасони (ҳамлу нақл)	тибқи Шартнома

Амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли**I. Амалиётҳо бо пули милли**

1. **Воридот (Пур намудани суратҳисоб)** ройгон
2. **Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)**

2.1. Дар дохили низоми ҚСП "Спитамен Бонк" (байни мизочони ҚСП "Спитамен Бонк")

- 2.1.1. Супоришномаҳои пардохтӣ ройгон
- 2.1.2. Пардохтҳо тавассути Интернет/Мобайл банкинг ройгон

2.2. Ба дигар ташкилотҳои қарзии ҚТ:**2.2.1. бо низоми электроники пардохтҳои БМТ:**

- | | |
|-------------------|------|
| Аз 08:00 то 15:00 | 2,00 |
| Аз соати 15:00 | 5,00 |

2.2.2. Тавассути низоми Интернет/Мобайл банкинг:

- | | |
|-------------------|--------|
| Аз 08:00 то 15:00 | ройгон |
| Аз соати 15:00 | ройгон |

3. **Интиқоли такрории супоришномаҳои иштибоҳан равокардашуда (иштибоҳ аз ҷониби мизоч)** 20 TJS

II Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ

1. **Воридот (Пур намудани суратҳисоб)** ройгон
2. **Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)** тибқи тарофаҳо

2.1. Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби ирсолкунанда (OUR) бо низоми SWIFT

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 2.1.1. USD | 55 USD |
| 2.1.2. EUR | 35 EUR |
| 2.1.3. RUB | 400 RUB |
| 2.1.4. CNY | 200 CNY |
| 2.1.5. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ | 45 USD |

2.2. Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ (ҳаққи хизмати бонки ирсолкунанда аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ ва ҳаққи хизмати бонки қабулкунанда аз ҳисоби ирсолкунандаи) бо низоми SWIFT- BEN

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2.2.1. USD | 55 USD + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо |
| 2.2.2. EUR | 35 EUR + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо |
| 2.2.3. CNY | 200 CNY + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо |
| 2.2.4. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ | 45 USD + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо |

2.3. Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ тавассути Интернет/Мобайл банкинг

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 2.3.1. USD | 55 USD |
| 2.3.2. EUR | 35 EUR |
| 2.3.3. RUB | 400 RUB |
| 2.3.4. CNY | 100 CNY |
| 2.3.5. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ | 35 USD |

3. Ҳаққи хизмат барои гузаронидани тафтиш барои ворид гаштани маблағ ба ҳисоби қабулкунанда, бекор кардан, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба супоришномаҳои пардохтӣ бо дархости мизочон

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 3.1. USD | 100 USD |
| 3.2. EUR | 100 EUR |
| 3.3. RUB | 400 RUB |
| 3.4. CNY | 500 CNY |
| 3.5. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ | 100 USD |

Мубодилаи асъори хориҷӣ

1. Мубодилаи маблағҳои мизочон (ғайринақдӣ)	
1.1. Мубодилаи асъори хориҷӣ ба сомонӣ	бо қурби банк
1.2. Мубодилаи сомонӣ ба асъори хориҷӣ	
Қарздиҳӣ	
1. Амалиётҳои вобаста ба ҳисобҳои қарзӣ	
1.1. Ҳаққи хизмат барои додани пули нақд	ройгон
1.2. Меъёри фоизӣ қарз вобаста аз маҳсулотҳои қарзӣ	тибқи Шартнома
1.3. Пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳои гарав бо дархости мизоч (барои як ҳуҷҷат)	10 TJS
1.4. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди қарздор набудани мизоч	15 TJS
1.5. Пешниҳод намудани нусхаи маълумотнома оид ба озод намудани гарав	10 TJS
1.6. Иваз намудани гарав	тибқи Шартнома
1.7. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди фоизҳои ҳисобшудаи қарз	10 TJS
2. Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ	тибқи Шартнома
3. Маълумотномаи таърихи қарзии БҚИТ	
3.1. Шахсони ҳуқуқӣ (Филиалҳо ва намоёндагиҳои онҳо)	59 TJS
3.2. Соҳибкорони инфиродӣ	11,8 TJS
Хизматрасониҳо аз рӯи амалиётҳои ҳуҷҷатӣ (аккредитивҳои содиротӣ ва воридотӣ)	
1. Эътиборномаҳои воридотӣ ва содиротӣ, ки бо супориши мизочони банк бароварда мешаванд	
1.1. Ави́зо намудани аккредитив : ави́зо намудан ба бенефитсиар	0,2% аз маблағ (мин 25\$ макс 250\$)
1.2. Кушодани аккредитивҳои содиротию воридотӣ	
1.2.1. Бо рӯйпушкунӣ	0,2% аз маблағи умумии аккредитив (мин. 25\$ макс. 500\$)
1.2.2. Бе рӯйпушкунӣ	аз рӯи созишнома, мин. 40\$ макс.500 \$
1.2.3. бо маблағгузори минбаъда	аз рӯи созишнома мин. 40\$ макс. 500\$ + маржаи банки хориҷӣ
1.3. Тағйир додани шартҳои аккредитиви содиротию воридотӣ:	
1.3.1. дароз кардани мӯҳлати аккредитив бо рӯйпӯшкунӣ;	0.15% аз маблағ, (мин. \$30, макс. \$150+ маржаи банки хориҷӣ)
1.3.2. дароз кардани мӯҳлати аккредитив бе рӯйпӯшкунӣ;	0.2% аз маблағи тағйирдодашуда, (мин. \$25 + подоши банки хориҷӣ макс. \$250+ подоши банки хориҷӣ)
1.3.3. тағйир додани маблағи аккредитив ва дигар шартҳо;	\$10 + подоши банки хориҷӣ (барои ҳар як тағйирот)
1.3.4. дароз кардани мӯҳлати аккредитив бо молиякунии минбаъда	Аз рӯи созишнома бо мувофиқа бо банкҳои хориҷӣ
1.4. Тасдиқ намудани аккредитив:	
1.4.1. бо рӯйпӯшкунӣ	0,2% аз маблағ (мин.\$30,макс. 150\$)
1.4.2. бо молиякунонии минбаъда	аз рӯи созишнома
1.5. Неготсиатсияи тратта (хариди векселҳои интиқолии байналмиллалӣ)	аз рӯи созишнома
1.6. Аксепти тратта ё ўҳдадориҳои мӯҳлати пардохташон дарозшуда	аз рӯи созишнома
1.7. Қабул, тафтиши ҳуҷҷатҳои аккредитиви содиротӣ	0,15% аз маблағи аккредитив(мин.\$40, макс.\$250)

- 1.8. Қабул ва тафтиши ҳуҷҷатҳо аз рӯи аккредитиви воридотӣ 0.15% аз маблағи аккредитив(мин.\$30, макс.\$250)
- 1.9. Интиқоли аккредитиви трансферабелӣ 0.2% аз маблағи аккредитив(мин.\$40, макс.\$450)
2. Қатъ намудани аккредитивҳои содиротию воридотӣ то ба охир расидани муҳлати амалномаи он \$ 25+ подоши бонки хориҷӣ
- 2.1. Подош барои иҷроиши ӯҳдадориҳо оиди гузаронидани неготиасияи ҳуҷҷатҳо Аз рӯи созишнома
- 2.2. Барои номувофиқии ҳуҷҷатҳои воридотию содиротӣ (аз ҳар як ҳуҷҷат) \$10 + подоши бонки хориҷӣ
- 2.3. Дархост аз рӯи аккредитивҳои содиротию воридотӣ бо супориши муштарӣ \$10 барои ҳар як СВИФТ
- 2.4. Пардохти маблағи ҳар як марҳила (транш) ба бонки хориҷӣ 10\$ барои ҳар як пардохт
- 2.5. Тайёр кардан ва фиристонидани ҳуҷҷатҳои аккредитивии воридотию содиротӣ бо почтаи хизматрасон Аз рӯи нархномаи почтаи хизматрасон

2.6.	Инкассоҳои ҳуҷҷатӣ	0,2% аз маблағи умумии ҳуҷҷатҳо, мин. 100\$+ подоши бонки хориҷӣ.
3.	Кафолатҳои бонкӣ	

- 3.1. Кафолати Бонкӣ барои иштирок дар тендер: Дар ҳолати пеш аз, муҳлати 9 моҳ баргардонидани кафолати бонкӣ тарафҳои то 9 моҳ ҷори карда мешавад.
- 3.1.1. бе рӯйпӯш ё бе таъминот бо шартҳои доштани суратҳисоб дар Бонк ва гардиш дар он Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.100\$)
- 3.1.2. дар ҳолати надоштани суратҳисоб Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.200\$)
- 3.1.3. бо рӯйпушунӣ Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,2% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.50\$)
- 3.1.4. бо таъминот Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,2% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.75\$)
- Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,2% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.100\$)
- Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,2% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.150\$)

Кафолати Бонкӣ барои пешпардохт:

Дар ҳолати пеш аз, муҳлати 9 моҳ баргардонидани кафолати бонкӣ тарофаи то 9 моҳ ҷори карда мешавад.

3.1.5. бе рӯйпӯш ё бе таъминот бо шартӣ доштани суратҳисоб дар Бонк ва гардиш дар он

Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.150\$)
Тибқи шакли тасдиқнамудаи мизоҷ то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.300\$)

3.1.6. дар ҳолати надоштани суратҳисоб

бо созишнома

3.1.7. бо руйпушкунӣ

Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.75\$)
Тибқи шакли тасдиқнамудаи мизоҷ то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.150\$)

3.1.8. бо таъминот

Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.100\$)
Тибқи шакли тасдиқнамудаи мизоҷ то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.200\$)

Кафолати Бонкӣ барои иҷрои ўҳдадорӣ (шартнома, хизматрасонӣ):

Дар ҳолати пеш аз, муҳлати 9 моҳ баргардонидани кафолати бонкӣ тарофаи то 9 моҳ ҷори карда мешавад.

3.1.9. бе рӯйпӯш ё бе таъминот бо шартӣ доштани суратҳисоб дар Бонк ва гардиш дар он

Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.200\$)
Тибқи шакли тасдиқнамудаи мизоҷ то 9 моҳа 2,5% аз маблағ, зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.300\$)

3.1.10. дар ҳолати надоштани суратҳисоб

бо созишнома

3.1.11. бо руйпушкунӣ

То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% аз маблағи умумӣ, мин (75\$)

3.1.12. бо таъминот

То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳар моҳа аз маблағи умумӣ (мин.150\$)

Кафолати Бонкӣ барои пардохт

		Дар ҳолати пеш аз, муҳлати 9 моҳ баргардонидани кафолати бонкӣ тарафҳои то 9 моҳ чори карда мешавад.
		Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.200\$)
3.1.13.	бе рӯйпӯш ё бе таъминот ба шартҳои доштани суратҳисоб дар Бонк ва гардиш дар он	Тибқи шакли тасдиқнамудаи мизоч То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин. 250\$)
3.1.14.	дар ҳолати надоштани суратҳисоб	Бо созишнома То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.200\$)
3.1.15.	бо рӯйпӯшкунӣ	То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.200\$)
3.1.16.	бо таъминот	То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.200\$)
Барориши кафолатномаи Бонкӣ бо тариқи СВИФТ:		
3.1.17.	бо рӯйпушкунӣ	Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.150\$)
		Тибқи шакли тасдиқнамудаи мизоч То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин. 250\$)
3.1.18.	бо таъминот	Тибқи шакли тасдиқнамудаи Бонк То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин.150\$)
		Тибқи шакли тасдиқнамудаи мизоч То 9 моҳа 2,5% аз маблағ зиёда аз 9 моҳ 0,3% ҳармоҳа аз маблағи умумӣ (мин. 250\$)
3.1.19.	дар ҳолати надоштани суратҳисоб	Бо созишнома (мин.200\$)
Тағйир додани шартҳои кафолатномаи додашуда (барои ҳар як тағйирот) бо тариқи СВИФТ :		
3.1.20.	дароз кардани мӯҳлат бо рӯйпушкунӣ	0,2%, мин. 100\$+ подоши бонки хориҷӣ , макс. 250\$+ подоши бонки хориҷӣ
3.1.21.	дароз кардани мӯҳлат бе рӯйпушкунӣ	Бо созишнома, мин 150\$
3.1.22.	тағйир додани дигар шартҳо	15\$+ подоши бонки хориҷӣ

3.1.23.	Пардохт аз рӯи кафолатномаи махсуси бандшуда (блоксчет) ва ё қабул, тафтиш ва ирсол намудани ҳуҷҷатҳо	0,15% аз маблағи умумӣ (мин.100\$, макс. 450\$ + нархномаи почтаи хизматрасон)
3.1.24.	Дархост аз рӯи кафолатнома дар асоси муроҷиати мизоч	15\$ + подоши бонки хориҷӣ барои ҳар як СВИФТ
3.1.25.	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи арзиши асли

***Тарофаҳое, ки бо асъори ҳориҷӣ пешниҳод шудааст, аз руи қурби расмии БМТ дар рузи гузаронидани амалиёт гирифта мешавад**